

# Тартиби бекор кардан, бозхондан ва боздоштани амали шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ

## I. Муқаррароти умумӣ

1.Тартиби бекор кардан, бозхондан ва боздоштани амали шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ (минбаъд-Тартиби мазкур) мутобиқи моддаҳои 148 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, тартиби бекор кардан, бозхондан ва боздоштани шаҳодатномаи тахассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукиро (минбаъд-Шаҳодатномаи тахассусӣ) муқаррар менамояд.

2.Шаҳодатномаи тахассусӣ ҳуҷҷате ба ҳисоб меравад, ки сатҳи омодагии довталабро ба талаботҳои нисбати мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ муқарраргардида ва ҳуқуқи ба сифати мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ баромад карданро тасдиқ менамояд. Шаҳодатномаи тахассусӣ дар тамоми ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дошта, бо муҳлати амал маҳдуд карда намешавад.

## II.Тартиби боздоштани амали шаҳодатномаи тахассусӣ ва аз нав ба расмият даровардани он

3.Амали шаҳодатномаи тахассусӣ дар ҳолатҳои зерин метавонад боздошт карда шавад:

- ҳангоми аз ҷониби мутахассис вайрон кардани талаботи қонунгузории гумрукӣ бо пешниҳоди мақомоти назорати давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, ё баъди натиҷаи санҷиш аз ҷониби мақомоти гумрук;

- ҳангоми аз ҷониби мутахассис ба мақомоти гумрук пешниҳод шудани маълумоти нодуруст, ки дар рафти санҷиш муайян карда шудааст.

4.Мақомоти гумруке, ки асос барои боздошт кардани Шаҳодатномаи тахассусиро ошкор менамояд, вазифадор аст ба Хадамоти гумрук ва брокери гумрукие (намоянда), ки дар воҳиди кории он ин мутахассис қарор дорад, хабар диҳад.

5.Қарор дар бораи боздошт шудани амали шаҳодатномаи тахассусӣ бо нишон додани сабаб ва санаи боздошт аз ҷониби Хадамоти гумрук қабул карда мешавад.

6.Амали шаҳодатномаи тахассусӣ ба муҳлати аз 3 то 6 моҳ боздошт карда мешавад.

7.Қарори боздошт шудани шаҳодатномаи тахассусӣ аз рӯзи қабули он мавриди амал қарор мегирад.

8.Мутахассис то ба охир расидани муҳлати боздошт шудани амали Шаҳодатномаи тахассусӣ ҳуқуқ надорад амалиётҳои гумрукиро дар доираи салоҳияти худ анҷом диҳад.

9.Қарор дар хусуси аз нав ба расмият даровардани амали шаҳодатномаи тахассусӣ баъди анҷоми муҳлати боздошт (дар асоси ҳулосаи воҳиди сохторӣ оид ба бартараф намудани камбудииҳои ҷойдошта) аз ҷониби Хадамоти гумрук қабул карда мешавад.

10. Нусхаи қарор дар хусуси боздошти амали шаҳодатномаи таҳассусӣ ва аз нав ба расмият даровардани он ба шахсе, ки нисбати вай ин қарор бароварда шудааст, ширкати брокерие, ки аз номи он ин мутахассис баромад менамояд ва воҳидҳои сохтори Хадамоти гумрук фиристода мешавад.

### III. Тартиби бозхонд шудани Шаҳодатномаи таҳассусӣ

11. Шаҳодатномаи таҳассусии мутахассис аз тарафи Хадамоти гумрук дар ҳолатҳои зайл бозхонд карда мешавад, агар:

- далели гирифтани шаҳодатномаи таҳассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ бо истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбақӣ муқаррар шуда бошад;

- мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ талаботи таълимро аз рӯи барномаи тақмили ихтисос (квалификатсионӣ) мутобиқи қисми 3 моддаи 147 Кодекси гумрук вайрон карда бошад;

- дар давраи муҳлати боздошт шудани амали шаҳодатномаи таҳассусӣ, мутахассис барасмиятдарории гумрукиро анҷом дода бошад.

12. Мақомоти гумруке, ки далели асос барои бозхонд кардани Шаҳодатномаи таҳассусиро ошкор менамояд, вазифадор аст ба Хадамоти гумрук ва брокери гумрукие (намоянда), ки дар воҳиди қорӣ он ин мутахассис қарор дорад, хабар диҳад.

13. Қарор дар бораи бозхонд шудани амали шаҳодатномаи таҳассусӣ бо нишон додани сабаб ва санаи бозхонд аз қониби Хадамоти гумрук қабул карда мешавад.

14. Амали шаҳодатномаи таҳассусӣ ба муҳлати 6 (шаш) моҳ боздошт карда мешавад.

15. Қарори бозхонд шудани шаҳодатномаи таҳассусӣ аз рӯзи қабули он мавриди амал қарор мегирад.

16. Мутахассис то ба охир расидани муҳлати бозхонд шудани амали Шаҳодатномаи таҳассусӣ ҳуқуқ надорад амалиётҳои гумрукиро дар доираи салоҳияти худ анҷом диҳад.

### IV. Тартиби бекор кардани Шаҳодатномаи таҳассусии мутахассисӣ барасмиятдарории гумрукӣ

17. Шаҳодатномаи таҳассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ дар ҳолатҳои зайл бекор карда мешавад, агар:

- мутахассис якҷанд маротиба барои ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда бошад;

- қарори суд дар бораи ҷазо дар шакли маҳрум сохтан аз ҳуқуқи фаъолият ба сифати мутахассис барои муҳлати муайян эътибори қонунӣ пайдо карда бошад;

- мутахассис талаботи қисми 3 моддаи 144 Кодекси гумрукро вайрон карда бошад;

- мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ талаботи таълимро аз рӯи барномаи такмили ихтисос (квалификасионӣ) мутобиқи қисми 3 моддаи 147 Кодекси гумрук;

- дар давраи муҳлати боздошт ва бозхонд шудани амали шаҳодатномаи таҳассусӣ, мутахассис барасмиятдарории гумрукиро анҷом дода бошад;

- аз тарафи мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ дар Системаи иттилоотии автоматонидашудаи ягона додани ваколати хизмати худ ба шахси дигар;

- дар ҳолати зиёда аз ду маротиба боздошт ва бозхонд шудани амали шаҳодатномаи таҳассусӣ.

18.Мақоми гумруке, ки далели асос барои бекор кардани шаҳодатномаи таҳассусиро ошкор менамояд, вазифадор аст ба Хадамоти гумрук ва брокери гумрукие (намоянда), ки дар воҳиди кории он ин мутахассис қарор дорад, хабар диҳад.

19.Қарор дар бораи бекор кардани шаҳодатномаи таҳассусии мутахассис аз ҷониби Хадамоти гумрук қабул карда мешавад. Ҳамин мақомот дар бораи бекор кардани шаҳодатномаи таҳассусии мутахассис қарори асоснок мебарорад. Нусхаи қарори мазкур ба шахсе, ки нисбати вай ин қарор бароварда шудааст, фиристода мешавад.

20.Шахсе, ки шаҳодатномаи таҳассусии ӯ бекор карда шудааст, ҳуқуқ дорад нисбати қарор дар хусуси бекор кардани шаҳодатномаи таҳассусӣ тибқи боби 7 Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон шикоят намояд.

21.Шахсе, ки шаҳодатномаи таҳассусии ӯ бекор карда шудааст, ҳуқуқ надорад такроран бо ариза барои гирифтани чунин шаҳодатномаи таҳассусӣ дар муҳлатҳои зерин муроҷиат намояд:

- дар давоми муҳлате, ки шахс ба ҷавобгарии маъмури ҷалбшуда ба ҳисоб меравад, агар шаҳодатномаи таҳассусӣ тибқи асосҳои пешбининамудаи сархати якуми банди 17 бекор карда шуда бошад;

- дар давоми муҳлате, ки тибқи ҳукми эътибори қонунӣ пайдокардаи суд пешбинӣ шудааст, агар шаҳодатномаи таҳассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ тибқи асосҳои пешбининамудаи сархати дуюми банди 17 бекор карда шуда бошад;

- дар давоми як соли қабули қарор дар бораи бекор кардани шаҳодатномаи таҳассусии мутахассиси барасмиятдарории гумрукӣ, агар ин шаҳодатнома тибқи асосҳои пешбининамудаи сархатҳои сеюм ва чоруми банди 17 бекор карда шуда бошад.